

БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 01.07.2020 №98

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1012/1-462	ҚС ҚДАМ ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои варзиши, канселяри, картрич ва маҳсулоти чопи	Номгуӣ	47	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1013/1-463	Маркази ҷумҳуриявии саломатии руҳии кудакон ва наврасон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуӣ	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1014/1-464	Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мошини фаршшуи, алафдаравак, молҳои баркии хочаги, молҳои маиши, барки, хочаги ва ашеи ошхона	Номгуӣ	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1015/1-465	Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хочаги ва маводи кимевӣ	Номгуй	44	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1016/1-466	Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Доруҳои минерали, либоси кори мардонаву занона ва музаҳои мардонаву занона	Номгуй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1017/1-467	СИЧЧ ВА ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизотҳои техники барои ошхона ва стеллаж	Номгуй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1018/1-468	Клиникаи Пажуишгоҳи акушери гинекологи ва перинатологии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, оина, барномаи зиддивирӯси, матрас, пардавори, масолеҳи сохтмони молҳои барки, хочаги ва маснуоти сантехники Кисмҳои эҳтиётии автомобили, тачхизоту лавозимоти	Номгуй	116	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1019/1-469	ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	сухторхомушқуни, масолеҳи сохтмони либоси кори ва пойафзол	Номгуй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1011/2-317	РИР ноҳияи И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Лавозимоти оташнишонӣ, насоси обкаши, маснуоти сантехники, масолеҳи сохтмони, ашеи ошхона, молҳои техники, барки ва хочаги	Номгуй	123	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1020/2-318	МТМУ №1 н. Варзоб	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмони	Номгуй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
------------	-------------------	-----------	---------------------	-------------------	--------	----	------------------------------------------------------------------

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Мӯҳлати муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

